

**САҲМИ
ДОНИШМАНДОНИ ТОҶИКУ
ФОРС ДАР ТАДҚИҚИ ИЛМИ
ФИЗИКА**

**ВКЛАД
ТАДЖИКСКО-ПЕРСИДСКИХ
УЧЕНЫХ В РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
НАУКИ**

**TAJIK-PERSIAN
SCIENTISTS' CONTRIBUTION INTO
THE RESEARCH OF PHYSICAL
SCIENCE**

Иноятов Ислом Додобоевич, муаллими кафедраи методикаи таълими физикии МДТ «ДДХ ба номи акад.Б.Гафуров»(Тоҷикистон, Ҳуҷанд)

Иноятов Ислам Додобоевич, преподаватель кафедры методики преподавания физики ГОУ «ХГУ имени акад.Б.Гафурова» (Таджикистан, Худжанд)

Inoyatov Islam Dodoboevich, lecturer of the department of methods of teaching physics, under the SEI "KhSU named after acad.B.Gafurov" (Tajikistan, Khujand), E-mail:uchzaphgu@mail.ru

Вожаҳои қалидӣ: табииёт, илмҳои дақиқ, физика, «Авасто», «Байт-ул-ҳикма», Ибни Надим, Абӯалӣ ибни Сино, Абӯрайҳони Берунӣ, магнит, қувваи электрикӣ, гармӣ

Дар мақола масъалаи омӯзиши илм ва ҷойгоҳи он дар назди ниёғони тоҷикон баррасӣ гардидааст. Муаллиф бо такя ба маълумоти китоби «Авасто» иброз медорад, ки донишу хирад ва ҷустуҷӯи илм ҳамеша дар назди аҷододи тоҷикон аз даврони қадими таърихӣ мақоми воло доштааст. Зикр мешавад, ки арҷузорӣ ба илм дар тамоми даврони таърихи миллати тоҷик ба ҳукми айъана даромада, тадқиқи илмҳои дақиқ дар замони давлатдории Сосониёну Сомониён ба авчи аълои худ расидааст. Аз ин рӯ, бо дастабандии улум ва ёдоварӣ аз хидматҳои олимони маъруфи тоҷику форс, ки дар бунёди илмҳои табииатшиносӣ, риёзиёт, нуҷум, ҳандаса ва дигар соҳаҳои маърифат нақши муассис гузоштаанд, муаллиф маҳсус тадқиқоти дар соҳаи фанни физика анҷомдодаи Абӯалӣ ибни Сино ва Абӯрайҳони Берунӣ мавриди баррасӣ қарор медиҳад. Дар мақола талош бар он рафтааст, ки пажӯҳишҳои донишмандони тоҷик доир ба шаклу сурат, моҳияту мазмун ва вазифаҳои аксари мағҳумҳои физикий бо далелҳои равишан собит карда шуда, вусъати андешаву афкории илмии онон ҳамаҷиҳата мазнидод гарداد. Маълум мегардад, ки қашифиёту ихтироот ва таълимоти илмии олимони мазкур барои пешрафти илми ҷаҳонӣ заминаҳои боэъти мод ва қобили истифода гузошта будааст.

Ключевые слова: естествознание, точные науки, физика, «Авесто», «Байт-уль-хикма», Ибн Надим, Абуали Ибн Сина, Абурайхан Беруни, магнит, электрическая энергия, тепло

В статье рассматриваются вопросы обучения науке и его место у предков таджикского народа. Опираясь на сведения книги «Авесто», автор указывает, что знание, мудрость, поиск и освоение наук всегда имели высокий статус у таджикского народа с древнейших времен. Отмечается, что дань уважения науке стала традицией на протяжении всей истории таджикского народа, своего расцвета изучение точных наук достигло во времена правления Сасанидов и Саманидов. Обобщая науку и вспоминая заслуги известных таджикских и персидских ученых, сыгравших важную роль в создании естествознания, математики, астрономии, геометрии и других областей знаний, автор акцентирует внимание на научных работах Абуали Ибн Сины и Абурайхана Беруни, выполненных в области физики. В статье предпринята попытка обосновать исследования таджикских ученых о форме, сущности, содержании и функциях большинства физических понятий наглядными доказательствами, объяснить развитие их научных идей во всех аспектах. Делается вывод о том, что открытия, изобретения и научные труды этих ученых заложили надежную и весомую основу для прогресса мировой науки.

Key words: natural sciences, exact sciences, physics, "Avesto", "Bayt-ul-Hikma", Ibn Nadim, Abuali Ibn Sina, Aburaikhan Beruni, magnet, electrical energy, heat

The article dwells on the issue concerned with teaching science and its place among the ancestors of the Tajik people. Based on the information of the book "Avesto", the author points out that knowledge, wisdom, search and development of sciences have always had a high status in front of the ancestors of the Tajik people since ancient times. It is noted that the tribute to science has become a tradition throughout the history of the Tajik people, the study of the exact sciences reached its peak during the reign of the Sassanids and Samanids. Summarizing science and recalling the merits of famous Tajik and Persian scientists who played an effective role in the creation of natural science, mathematics, astronomy, geometry and other fields of knowledge, the author focuses on the scientific works of Abuali Ibn Sina and Aburaikhan Beruni, performed in the field of physics. The article attempts to substantiate the studies of

Tajik scientists on the form, essence, content and functions of most physical concepts with visual evidence, to explain the development of their scientific ideas in all aspects. It is concluded that the discoveries, inventions and scientific teachings of these scientists have laid a reliable and useful foundation for the progress of world science.

Дар таърихи илми ҷаҳонӣ саҳми донишмандони тоҷику форс басо бузург аст. Бояд ёдовар шуд, ки дар тамоми марҳилаҳои таърих фарзандони нобигаи миллати мо бо донишу фарҳанг ва ҳикмату хиради худ ҷиҳати ободии ҷаҳон ва сарзамини худ талош намудаанд. Дар тамоми китоби «Авасто» донишу хирад ситоиш шудааст, аз ҷумла: «Дониши сиришти маздоофиридаро меситоем. Дониши омӯзиши маздоофиридаро меситоем» [3,с. 206]. Аз ин нукта бармеояд, ки ҷавҳари дониш ду ҷиҳат доштааст, ки яке дар сиришти инсон аст ва дигареро ӯ дар давоми умр меомӯзад. Ҳамин фармудаи ниёғонро пасовандон идома бахшида, дар қашфи улум саъӣ намудаанд. Ибни Надим мақолаи ҳафтуми китоби «ал-Фехраст»-и худро «Дар фалсафа ва улуми қадим» номгузорӣ намуда, дар «Се фан» доир ба муаллифоне, ки оид ба илмҳои табииёт, риёзиёт, мантиқ, ҳандаса, нуҷум, муҳосаба ва тиб асарҳо навиштаанд, маълумот медиҳад. Ӯ менависад, ки Ардашер ибни Бобак «...мардумонеро ба Ҳинду Чин ва Рум фиристод, то аз тамоми китобҳое, ки наздашон буд, нусхабардорӣ намоянд ва ба ҷустуҷӯи миқдори касе ҳам, ки дар Ирок буд, баромада ва ҳама онҳоро ҷамъоварӣ карда. Ва аз онон парокандагӣ дароварда ва ихтилоғу табоиҷе, ки дар онҳо пайдо шуда буд, бартараф кард. Ва писараши Шопур низ пас аз вай ҳамин равияро дунбол намуд, то он ки тамоми он китобҳо ба порсӣ ва ба ҳамон сурате даромад, ки дар замони Ҳермеси Бобулий –подшоҳи Миср буда ва Дуреси Сурёнӣ ва Фидруси Юнонӣ аз шаҳри Отинӣ, маъруф ба «Шаҳри дониш» ва Батлимуси Искандаронӣ ва Фармосби Ҳиндӣ онро шарҳ ва ба ҳамон гуна, ки худашон онро аз рӯи асли он китобҳо, ки дар Бобул буд, фаро гирифта буданд, ба мардум омӯҳтанд.

Ва пас аз ӯ Кисрои Анӯшервон низ барои алоқа ва муҳаббате, ки ба илму дониш дошт, ба ҷамъу таълифи китобҳо пардоҳта ва ба он амал мекард» [9,с.437].

Бояд хотирнишон соҳт, ки Шопур дар замони худ муассисаи бонуғузи илмиеро бо номи Гундишопур созмон дода буд. Бино ба навиштаи муаррихи варзида С.Абдуллоев «Шопур баробари таъсиси академияи худ фармон дод, ки иддае аз кутуби юонониро ба паҳлавӣ тарҷума намоянд ва он осори арзишмандро дар китобхонаи академия гирд оваранд. Дар аҳди Шопури II (310-379 мелодӣ) ин оини фарҳангпарварӣ имтидод ёфт ва гузашта аз он ба Гундишопур бархе аз уламои тибби насронӣ ҷалб шуданд» [1,с.189-190].

Дар идомаи баррасиҳои худ Ибни Надим аз китобҳои гуногун дар бораи масъалаҳои улуми табииӣ ёдовар шуда, дар бораи муаллифони юнонӣ ва тарҷумонҳои он осор мулоҳиза меронад. Барои ба ҳонанда фахмо гардидан таркиби китобҳоро низ шарҳ медиҳад. Маълум мегардад, ки дар кори тарҷумаи китобҳо аз забонҳои сурёниву ҳиндӣ ва юонониву румӣ фарзандони фарзонаи миллати тоҷик саҳми назаррас гузоштаанд, яке аз онҳо Абдуллоҳ ибни Муқаффаъ мебошад.

Шарқшиноси машҳур Низомиддин Зоҳидов дар ин ҳусус менависад: «Дар замони Ҳорунаррашид (776-809) дар Бағдод китобхонае бо номи «Дор-ул-ҳикма» таъсис ёфт, ки дар он дар баробари ҳифзи кутуб ба кори тарҷумаву таълиф низ мепардоҳтанд. Ин амр дар замони хилофати Мâъмун (813-833) ривоҷи тамом пайдо кард. Ҳалифаи мазкур дар Бағдод нахустин муассисаи исломии тарҷумаву таълифро бо номи «Байт-ул-ҳикма» ё «Ҳизонат-ул-ҳикма» таъсис дод, ки он дар айни замон маркази таҷаммӯи нависандагону мутарҷимон ва нассоҳону саҳҳофони эронӣ буд» [5,с.93]. Дар ин радиф метавон аз ному хидмати Аҳмади Фарғонӣ, Муҳаммад ибни Мӯсои Ҳоразмӣ, Муҳаммад ибни Касири Фарғонӣ, Ҳабаш ибни Аҳмад ибни Абдуллоҳ, Абӯцаъфар ибни Аҳмад ибни Абдуллоҳ ибни Ҳабаш, Муҳаммад ибни Абдуллоҳ ибни Умар ибни Бозёр ва дигар донишмандон ёдовар шуд, ки дар «Байт-ул-ҳикма» ба қашfiёti беназiri иlm dast ёftaand. Ин гуфтаҳо маънои онро доранд, ки гузаштагони донишманду донишпарвари mo донишро аз тамоми гӯshaҳo оlam гирд meоварdaанд.

Мавриди зикр аст, ки аҷдоди мо дар даврони минбаъдаи таърих низ барои рушду равнақи илмҳои дақiq талош намуданд, ки rӯshantariin замони шукуфоии улуми табиатшиносиву riёzӣ замони Сомониён мебошад. Bo kӯshiши бузургоне, amсоли Абӯнасри Форобӣ, Абӯрайҳони Берунӣ, Абӯалӣ ибни Сино, Закариёи Розӣ, Абӯзайди Балҳӣ, Абӯабдуллоҳ Муҳаммад ибни Аҳмад ибни Юсуфи Ҳоразмӣ, Исо ибни Яҳёи Масеҳии Ҷузҷонӣ ва оlimoni digar muҳimtarin kitobҳo oid ба ilmҳoи daqiq rӯyӣ kor omadand.

Дар бораи ҳар яке аз ин оlimoni тоҷik, kи дар rушdu тaraққi иlмҳoи gunoғun saҳmi arzanda guzoшtaand, metavon tadjkiqoti aloҳidae ba anҷom rasond, kи namunaи onro dar maқolavu pажӯhiшoti Maxsumova N. va L.Odinaeva [8,с.162-167], A.Komilj va M.Shamsiddinov [6,46-49;7,с.58-62; 11,с.47-50] G.Y.Umarov [10] metavon ba mušoҳida girif.

Бояд таъкид соҳт, ки дар гузашта мағхуми илми табиатшиносӣ ё улуми табий моҳияти илми «физика»-ро, ки маънояш табиат мебошад, ифода мекард. Олимони тоҷику форс дар хусуси назария ва амалияи илмҳои табиатшиносӣ китобҳои зиёде навиштаанд. Академик Бобоҷон Ғафуров дар бораи саҳми «Асари энсиклопедии Ибни Сино «Китобу-ш-шифо», ки дар хусуси мантиқ, табиатшиносӣ, метафизика ва риёзиёт баҳс менамояд ва «Донишнома», ки ба забони тоҷикӣ навишта шуда, масъалаҳои оид ба мантиқ, илми табиат, фалсафа, риёзиёт ва нучумро дар бар мегирад, дар қатори «ал-Қонун» ва дигар асарҳои ў, аз беҳтарин ёдгориҳои афкори пешӯдами асримиёнагии қарнҳои X-XI ба шумор мераванд» [4,с.392].

Професор С.Абдуллоев менависад, ки «Ибни Сино дар «Ҳикмати Машриқия»-и хеш фасле бо унвони «Дар зикри илмҳо» дорад, ки дар он аз илмҳои назарӣ ва амалӣ низ ҳадс мезанад: «Илмҳои назарӣ низ чор хеланд ва ҳар қисми он илме дорад. Одатан илми аввалро «табииёт», дуввумро «риёзиёт», саввумро «илоҳиёт» ва ҷаҳорумро «куллиёт» меноманд, гарчи ин тасриф ғайри мутаориф аст. Ин аст қисмҳои илми назарӣ» [1,с.208]. Аз ин мулоҳизаҳо бармеояд, ки ба ғурӯҳи аввали илмҳо илми табииёт доҳил мешудааст. Табиист, ки аз рӯи таснифоти имрӯзai илмҳо химия, физика, астрономия ва геометрия ба ин ғурӯҳ шомиланд. Аҷиб он аст, ки бо назардошти вусъати мавзӯй ва паҳлӯҳояш Абӯалӣ ибни Сино риёзиётро дар ғурӯҳи алоҳида овардааст. Як нуктаро бояд махсус таъкид кард, ки бузургони илм, монанди Сино бештари баррасиҳои ҳудро доир ба улуми дақик, аз ҷумла, фанни физикаро дар заминаи осори фалсафии ҳуд иброз доштаанд. Далели равшани ин гуфтаҳо «Рисолаи ҳудуд»-и Шайхурраис мебошад, ки муаллиф дар баробари мағхумҳои фалсафии «акл», «сурат», «иллат», «қидам» дар бораи «ҳаюло», яъне модда ва якчанд мағхуми физикий низ мулоҳиза меронад. Масалан, дар «Баёни табиат» менависад: «Табиат ба воситаи ҳаракати зотӣ ва сукуни зотии ҳуд зотан мабдаи аввал аст. Ба ҷумлагӣ (табиат) мабдаи ҳар як тағиیر ва суботи зотӣ мебошад. Қавме дар ҳадди табиат аз роҳи сахву ҳато зиёдатеро гуфтаанд, ки «табиат қувваест, ки дар ҷисмҳо сироят намуда, мабдаи ину он аст, зоро қуввае, ки дар ин ҷо истифода мешавад, мабдаи тағиирӣ (ҷизи) ғайри мутағайир аст. Гӯё онҳо гуфтаанд, ки «табиат» мабдаи тағиир буда, тағиир мабдаи тағиирӣ табиат аст, ки ин (гуфтор) ботил бошад. Табиатро үнсур, сурати зотию малакӣ ва муҳаррик, ки аз табиат содир намешаванд, аз рӯи монандии исм мегӯянд. Табибон исми табиатро бар мизоч ҳарорати ғаризӣ, ҳайати узвҳо, ҳаракатҳо ва нафси наботӣ истифода мебаранд» [2,с.25-26].

Чунончи аз ин баррасӣ маълум мегардад, Ибни Сино моҳияти табиат ҳакимона исбот намуда, онро «мабдаи аввал» ё оғозгоҳи ҳамаи чизҳо медонад.

Дар хусуси қурашакл будани фазо ва ҳар як сайёра дар «Ҳадди фалак» мегӯяд: «(Фалак) ҷавҳари басити қуравиест, ки қавну (ҳастии фанонопазир – И.И.) фасод (фанопазир – И.И.) напазирифта, табиатан ба сӯи васате шомил аст, майли ҳаракат дорад» [2,с.29].

Дар ин рисола муаллиф дар бораи дигар мағхумҳои физикий, аз қабили ситора, офтоб, моҳ, ҳаво, об, замин, олам, ҳаракат, ниҳоят, бениҳоят, нуқта, ҳат, сатҳ, бӯйд (масофа), макон, ҳало (ҳолигӣ), пурӣ, нестӣ (адам), оромӣ, тундӣ (зудӣ, тезӣ), кундӣ (сустӣ, оҳистагӣ), сабуқӣ, вазнинӣ, гармӣ, ҳунуқӣ, ҳушкӣ, тарӣ ва даҳҳо истилоҳи дигар маълумот дода, бо забони сода ин мағхумҳоро ба забони арабӣ шарҳ медиҳад.

Чунин шарҳу маънидоднамоии Абӯалӣ ибни Сино ба ҳаддест, ки монанди қоидаву таърифҳое, ки имрӯз дар китобҳои дарсӣ, дода мешаванд, равонтару равшантар аст. Масалан, дар бораи мағхуми «Шаффофф» менависад: «Шаффофф ҷисми зотан беранг буда, хосият дорад, ки ба туфайли ранги дар пушташ (рӯяш – И.И.) буда дида шавад» [2,с.36].

Зимнан як матлабро бояд изҳор дошт, ки дар гузашта олимони робитаву алоқамандии илмҳоро ба таври дақик нишон медоданд. «Энсиклопедист» ном гирифтани Афлотуну Арасту, Синову Берунӣ ва дигар олимон аз он нигоҳ аст, ки ҳар далели вобаста ба ҳастиву ашёро бо олами фикрии инсон пайванӣ медоданд. Ин навъи ғаҳмиш як занҷираи устуворро ба миён меовард, яъне муҳаққиқ ҳар як нуктаро дар заминаи мантиқ, моҳияти ашёву модда, хосияти табиӣ, пайванди он ба ҷаҳор үнсур – обу оташ ва боду ҳок, олами афлок, фанопазир ё боқибу ҷовидон будани он ва дар дигар бурҷони илмӣ сабит менамуд. Мисол, Абӯрайҳони Берунии номдор дар «Осор-ул-боқия», аз ҳар иду ҷашиҳои мардуми Шарқ пайванди дақиқу устувори илмиро бо гардиши сайёрагон ва вазъи коинот мечӯяд ва далели ақливи мантиқӣ меорад.

Аз ин рӯ, як бахши тадқиқоти ин донишманд ба моҳияти ҳодисаҳои табиӣ пайванӣ доранд. Масъалаҳои муайян қарданӣ вакт, дамиданӣ субҳу расидани шом ва дигар ҷанбаҳои вобаста ба мавзӯй дар осори илмии ў ҳаматарафа баррасӣ шудаанд. Берунӣ дар «Ат-Тафҳим менависад: «Шаб дар ҳақиқат барои мо аз мавҷудияти торикии замин ҳабар медиҳад. Вақте Офтоб дар уфуқҳои аз мо дур қарор гирифта, боз ба уфуқи дигар наздик шудан мегирад, мо нурҳоеро дар Шарқ мебинем, ки аз субҳ далолат мекунанд ва вақте ғуруб мекунад, нурҳои ҷудогона дар Ғарб

пайдо мешаванд. Аввалин рӯшаной дар Шарқ, ки аз дамидан рӯз хабар медиҳад, ранги сапеди камнурро мемонад, ки рӯ ба боло дорад. Ин субҳи козиб ё субҳи дурӯгин ном дорад. Он дар шакли думи гург зохир мешавад. Баъд субҳи ҳақиқӣ медомад, ки бо нурҳои парешони уфуқӣ зохир мегардад. Пас аз ин уфуқ ба сабаби дамидан Офтоб сурҳ мешавад ва нурҳои худро тавассути қабатҳои гарми ҳаво дар рӯи Замин паҳн мекунад. Ҳамин ҳолати табӣ ҳангоми гуруби Офтоб айнан рӯҳ медиҳа» [10,с.63].

Андешаҳои олим дар хусуси мадду ҷазр, яъне дамидану паст шудани об, мисли оби дарёву баҳро ва үкёнусҳо бисёр ачибанд. Ӯ дар ин бобат суханро аз маълумоти ривоятҳо ва фаҳмиши мардуми Ҳинд оғоз карда, бо далели илмӣ ба охир мерасонад. Ба фикри ӯ ҳар вақти тулӯйу гуруби Моҳ оби үкёнус баланд мешавад ва хатти тӯл ё меридиан дар нимарӯзӣ ё нимишабӣ мерасад, об сокит мешавад.

Маълумоти беруни оид ба ҳаракати об, мисли оби чӯю дарёҳо низм бисёр муҳим аст. Ӯ фаҳмиши аз боло ба поён ҳаракат кардани обро ба қуввати марказшитоб доштани он пайванд медиҳад. Аз ин рӯ, аз поён ба боло ҷорӣ шудани наметавонад. Агар он аз қаъри замин дамида ба шакли фаввора боло барояд, ин маънои онро дорад, ки об бо таъсири боло ба самти сарчашма равон мешавад.

Андешаҳои ӯ дар хусуси ранги Моҳ ва тағиیر ёфтани он аз таъсири Офтоб ва ҳаракати дохилии Замин бисёр арзишманд аст. Афкори Берунӣ дар хусуси қувваи электрик ва ҷозиба қобили таваҷҷӯҳ аст. Дар ин маврид ӯ ба ду чиз – қаҳрабо (янтар) ва миқнотис (магнит) такия менамояд. Олим мегӯяд, ки қаҳрабо, аз номаш пайдост, ки коҳ ва мӯйро ба худаш мекашад. Ин ҳамон вақте рӯҳ медиҳад, ки то гарм шудан мӯйро бо он тар намоянд. Он вақт вай монанди бечода (ақики сурҳ) ба худ мекашад. Номи инро ба руми електрун, инчунин адамантус, ба сурёнӣ дӯна, инчунин ҳаянуфра мегӯянд [10,с.68]. Мо аз ин гуфтаи Берунӣ сабаби пайдоиши қалимаи электрикро мефаҳмем. Муҳаққиқи мазкур дар китоби «Ҷамодот» («Минералогия»)-и худ дар бораи таркиби оҳанрабо (магнитное железо), қаҳрабо ва дигар ҷамодоту үнсур (метал)-ҳо мулоҳизаҳояшро иброз медорад. Аз ҷумла, оид ба оҳанрабо менависад: «Миқнотис дар ҷозиба монанди қаҳрабо мебошад. Он тирҳоро аз ҷароҳат мекашад ва боқимондаи тегро аз заҳм берун меорад» [10,с.68]. Ҳамзамон, Абӯрайҳони Берунӣ на фақат дар хусуси ҷозиба, балки дар мавриди ҳосияти теладиҳии оҳанрабо маълумот медиҳад. Вай мегӯяд, ки «барои ман аз Бухоро порае аз оҳанрабо оварданд, ки ҳама тарафҳояш қувваи ҷозиба дошту як ғӯшааш қувваи теладиҳанда, ки оҳанробо ба худ намекашид. Ин аз он хотир ачиб буд, ки дар назди ман қосибе кор мекард ва асбоби сӯфтаи оҳанине дошт, ки ҳам барои рандаву ҳам пармакунӣ ба кор мебурд. Ман оҳанраборо дар ҷои барҷастаи ҳамин асбоб гузоштам ва дидам, ки ҳам мекашиду ҳам тела мекард. Чунин ҳолати ҳам ҷазб кардану ҳам тела кардани қувваро дар як ҷисм то ин дам ҳеч кас мушоҳида накарда буд» [10,с.69]. Абӯрайҳони Берунӣ дар бораи зуҳури гармӣ маълумоти ҷолиб пешниҳод менамояд. Вай дар китоби «ат-Тафҳим» менависад, ки гармӣ ҳангоми соиш ҳӯрдани ҳаракати Моҳ дар гирди Замин пайдо мешавад. Сабаби дигари пайдоиши гармиро ӯ аз нури Офтоб медонад. Ҳамчунин, вай таъқид менамояд, ки дохили қурраи Замин тасфон буда, аз қаъри он гармӣ берун меояд. Ачиб он аст, ки ин муҳаққиқ сабаби зуҳури гармиро ҳаракат ва асоси пайдоиши сардиро оромиву бехаракатӣ медонад.

Олими ёдшуда дар бораи мавҷудияти атом ва ҳусусияти наздикишавии онҳо аҳбори илмии арзишмандро иброз медорад. Ҳамин гуна, дар хусуси қашфиёти физикии олимони тоҷик, ки мо дар мисоли Абӯалӣ ибни Сино ва Абӯрайҳони Берунӣ андеша намудем, далелу мисолҳои зиёд овардан мумкин аст. Муҳим он аст, ки муаллимони тоҷик дар раванди таълим аз хидматҳо ва қашфиёту ихтирооти ниёғони шарафманди худ дар раванди тадрис ёдовар шуда, насли рӯ ба камолро дар рӯҳияи худшиносиву худогоҳӣ ба воя расонанд. Тадқиқоти илмии донишмандони тоҷик анҷомдода дар тӯли таъриҳи боиси ҳазорон ҳазор ихтироот гардидааст, ки мо намунаҳои онро дар мисоли осори илмии Синову Берунӣ ба шакли муҳтасар шарҳу тавзех додем.

Маълум мегардад, ки то имрӯз мероси илмии ин мутафаккирони тоҷику форс ба шакли мукаммал ба забони тоҷикӣ тарҷума ва интишор нагардидааст. Ҳоло вақти он фаро расидааст, ки мо асарҳои ин фарзонағони миллатро фароҳам оварда, мавриди омӯзиши ҷиддии илмӣ қарор дихем. Дар ин ҷода омӯзгорони фанни физикаро зарур аст, ки танҳо бо маълумоти дар китобҳои дарсӣ омада қонеъ нашуда, аз сарчашмаҳои асл истифода баранд ва толибимонро вусъати ҷаҳонбинии илмии мутафаккирони миллати тоҷик ошно созанд. Чунин ташаббусҳо барои татбиқи тадбiri аз ҷониби Президенти мамлакат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақiq ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф» эълон гардидани солҳои 2020-2040 ҳамаҷиҳата мусоидат менамояд.

ПАЙНАВИШТ:

1. Абдуллоев, С. Фарҳанги Сомониён /С.Абдуллоев.–Москва: Шуъбаи чаҳоруми нашриёти ҳарбӣ, 2001.– 600 с.
2. Абӯалӣ ибни Сино. Рисолаи худуд (тарҷума аз арабӣ): Тарҷума аз арабӣ, муқаддима ва тавзехоти Сайдраҳмон Сулаймонов. Муҳаррири масъул Мӯсо Диноршоев /Абӯалӣ ибни Сино. – Душанбе: Дониш, 1991. – 84 с.
3. Авасто. Китоби 1. Таҳиягарон Бобо-Назар Faфор, Муҳтарам Хотам, Muazzami Dilovar. – Душанбе: Бухоро, 2014. – 832 с.
4. Гафуров, Б. Тоҷикон: Таърихи қадимтарин, қадим ва асри миёна. Китобҳои 1 ва 2. – Душанбе: Ирфон, 1998. – 704+416 с.
5. Зоҳидов Н. Насри арабизабони форсу тоҷик дар асрҳои VIII–IX /Н. Зоҳидов.– Ҳуҷанд: 2004.– 402 с.
6. Комили, А. Ш. Появление физических знаний в Древней Греции / А. Ш. Комили, М. И. Шамсиддинов // Ученые записки Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафурова. Серия гуманитарно-общественных наук. – 2019. – № 4(61). – С. 46-49.
7. Комили, А. Ш. Проблемы акустики в трудах средневековых ученых Хорасана и Мавераннахра / А. Ш. Комили, М. И. Шамсиддинов // Ученые записки Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафурова. Серия гуманитарно-общественных наук. – 2020. – № 4(65). – С. 58-62.
8. Максумова, Н. Закария ар-Рази - физик и педагог / Н. Максумова, Л. Одинаева // Ученые записки Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафурова. Серия гуманитарно-общественных наук. – 2012. – № 1(29). – С. 162-167.
9. Надим, Муҳаммад ибни Исҳоқ, маъруф ба Ибни Надим Китоб-ул-фехрист. Тарҷумаи М. Ризо Тачаддуд ибни Алӣ ибни Зайнулобиддини Мозандаронӣ. –Техрон: Интишороти Китобхонаи Ибни Сино, 1343. – 722 с.
10. Умаров, Г. Я. Беруни, Коперник и современная наука/Г. Я. Умаров.–Тошкент: Фан, 1973.–120 с.
11. Шамсиддинов, М. И. Баъзе қайдҳо доир ба инкишофи илмҳои физика ва математика дар Осиёи миёнаи асримиёнагӣ/М.И. Шамсиддинов// "Номаи донишгоҳ" -и Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Б. Гафуров, силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва ҷомеашиносӣ. – 2020. – N: 2(63). – с. 47-50.

REFERENCES:

1. Abdulloev, S. Culture of Samonids / S. Abdulloev. - Moscow: Fourth Department of the Military Publishing House, 2001. - 600 p.
2. Abu Ali ibn Sina. Hudud treatise (translated from Arabic): translated from Arabic, introduction and explanations by Saidraham Sulaymonov. Editor-in-chief Musa Dinorshoev/Abuali ibn Sina. - Dushanbe: Knowledge, 1991. - 84 p.
3. Avesta. Book 1. Developers: Baba-Nazar Ghafar, Mukhtaram Hotam, Muazzami Dilovar. - Dushanbe: Bukhara, 2014. - 832 p.
4. Gafurov B. Tajiks: Ancient, Ancient and Medieval History. Books 1 and 2. - Dushanbe: Cognition, 1998. - 704+416 p.
5. Zohidov N. Persian-Tajik Arabic prose in the VIII-IX centuries/ N. Zohidov.-Khujand: 2004.-402 p.
6. Komili, A. Sh. The emergence of physical knowledge in ancient Greece / Scientific notes of Khujand State University the named after academician B. Gafurov. Series of humanities and social sciences. - 2019. - No. 4 (61). - P. 46-49.
7. Komili, A. Sh. Problems of acoustics in the writings of medieval scientists of Khorasan and Maverannakhr / A. Sh. Komili, M. I. Shamsiddinov // Scientific notes of the Khujand State University. named after academician B. Gafurov. Series of humanities and social sciences. - 2020. - No. 4 (65). - P. 58-62.
8. Maksumova, N. Zakaria ar-Razi - physicist and teacher / N. Maksumova, L. Odinaeva // Scientific notes of the Khujand State University named after academician B. Gafurov. Series of humanities and social sciences. - 2012. - No. 1 (29). – P. 162-167.
9. Nadim, Muhammad ibn Isħaq, known as Ibn Nadim Kitab-ul-fehrist. Translated by M. Reza Tajaddud ibn Ali ibn Zainulobiddin Mozandarani - Tehran: Publishing House of Ibn Sina,1343. - 722 p.
10. Umarov, G. Ya. Beruni, Copernicus and modern science /G. Ya. Umarov.-Tashkent: Fan, 1973. - 120 p.
11. Shamsidinov, M. I. Some notes on the development of physical and mathematical sciences in medieval Asia / M. I. Shamsidinov // Scientific notes of the Khujand State University named after academician B. Gafurov. Series of humanities and social sciences. - 2020. - N. 2(63). - P. 47-50.